

1447 йил зулҳижжа | 2026 йил июнь  
Намоз вақтлари Бухоро вақти бўйича

Кун	Ҳафта кун	Тонг (Саҳарлик)	Қуёш	Пешин	Аср	Шом (Ифтор)	Хуфтон
1	Сешанба	04:49	06:10	12:42	17:21	19:17	20:35
2	Чоршанба	04:51	06:11	12:42	17:19	19:15	20:33
3	Пайшанба	04:52	06:12	12:42	17:18	19:14	20:31
4	Жума	04:53	06:13	12:41	17:17	19:12	20:29
5	Шанба	04:54	06:14	12:41	17:16	19:11	20:27
6	Якшанба	04:55	06:15	12:41	17:14	19:09	20:25
7	Душанба	04:56	06:16	12:40	17:13	19:07	20:24
8	Сешанба	04:57	06:17	12:40	17:12	19:06	20:22
9	Чоршанба	04:59	06:17	12:40	17:11	19:04	20:20
10	Пайшанба	05:00	06:18	12:39	17:09	19:03	20:18
11	Жума	05:01	06:19	12:39	17:08	19:01	20:16
12	Шанба	05:02	06:20	12:39	17:07	18:59	20:15
13	Якшанба	05:03	06:21	12:38	17:05	18:58	20:13
14	Душанба	05:04	06:22	12:38	17:04	18:56	20:11
15	Сешанба	05:05	06:23	12:38	17:03	18:54	20:09
16	Чоршанба	05:06	06:24	12:37	17:01	18:53	20:08
17	Пайшанба	05:07	06:25	12:37	17:00	18:51	20:06
18	Жума	05:08	06:26	12:36	16:59	18:49	20:04
19	Шанба	05:09	06:27	12:36	16:57	18:48	20:02
20	Якшанба	05:10	06:28	12:36	16:56	18:46	20:00
21	Душанба	05:11	06:29	12:35	16:54	18:45	19:59
22	Сешанба	05:12	06:30	12:35	16:53	18:43	19:57
23	Чоршанба	05:13	06:31	12:35	16:52	18:41	19:55
24	Пайшанба	05:14	06:31	12:34	16:50	18:40	19:54
25	Жума	05:16	06:32	12:34	16:49	18:38	19:52
26	Шанба	05:17	06:33	12:34	16:47	18:36	19:50
27	Якшанба	05:18	06:34	12:33	16:46	18:35	19:48
28	Душанба	05:19	06:35	12:33	16:45	18:33	19:47
29	Сешанба	05:20	06:36	12:33	16:43	18:31	19:45
30	Чоршанба	05:21	06:37	12:32	16:42	18:30	19:43
31	Пайшанба	05:22	06:38	12:32	16:40	18:28	19:42